

«ҒАСЛӢК МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ,  
доктори саломон қуқуқшиносӣ,  
профессор Рахмон Д.С.  
«\_\_\_\_\_» февралӣ соли 2025

## ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар - Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ» ба диссертатсияи Ҳакимзода Файзали Исматулло дар мавзуи «Таҳлили муқоисавии ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ)», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20-Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ пешниҳод шудааст.

Дар замони имрӯза шумораи зиёди диссертатсияҳо ба омӯзиши муқоисавии масоили наҳви забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бахшида шудаанд. Дар байни онҳо баъзе масъалаҳоеро метавон мушоҳида кард, ки ҳанӯз ба таври муфассал вижагиҳои соҳторӣ ва маъноии онҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода нашудаанд. Диссертатсияи Ҳакимзода Файзали Исматулло ба омӯзиши масъалае рабт дорад, ки то ҳанӯз паҳлуҳои норавшани он дар илми забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ боқӣ мондаанд, ки он таҳлили муқоисавии вижагиҳои соҳторӣ ва маъноии ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқ дар он зухур меёбад, ки ба таҳқиқу пажуҳиши ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мутафаккирону дастандаркорони шинохтаи ватаниву хориҷӣ, ба монанди Ҳ.Суит, Л.Шерба, В.Виноградов, В.Д.Аракин, И.П.Иванова, А.И.Смирнитский, Б.Н.Ниёзмуҳаммадов, Ш.Рустамов, С.Атобуллоев, А.Мирзоев, Б.Камолиддинов, Ф.Зикриёев, П.Чамшедов, М.Акрамов, С.Чоматов ва дигарон таваҷҷӯҳи хоса додаанд. Дар пажуҳишоти худ онҳо вижагиҳои гуногун ва шабоҳати ҷумлаи пайрави пуркунандай забонҳои таҳқиқшавандаро дар давраҳои муҳталиф таҳлилу муқоиса ва баррасӣ намуда, тағииротҳои ба вуқӯомадаро равshan соҳта, онро дар робита бо падидаҳои таъриҳӣ ба риштаи таҳқиқу таҳrir ва омӯзиши амиқ қарор додаанд.

Дар байни масъалаҳои то ҳол ба таҳқиқотҳои илмии минбаъда ниёздошта, ҷойи муҳимро масъалаи омӯзиши ҷумлаи пайрави пуркунанда ҳамчун воҳиди маҳсуси наҳв ва алоқаи мавҷудбудаи байни ҷузъҳои он ишғол менамояд. Ҷумла воҳиди асосии синтаксис (наҳв) буда, қалима ва ё ибора дар ҷумла ба ҳам тобеъ гардида, онҳо, баҳусус, дар доҳили ҷумла корбаст мегарданд. Ҷумла ва ҷумласозӣ дар системаи синтаксисӣ (низоми наҳвӣ) мавқei бунёдиеро соҳиб мебошанд. Вазифаи

аслии забон таъмини мубодилаи афкору андешаҳо ба тариқи чумла имконпазир мегардад ва ахборот маҳз дар чумла ва ба воситай чумла ба вуқӯй меояд.

Забони англisisи мусосир қонунҳои маҳсуси адабиеро доро мебошад, ки барои созмони чумлаҳои гуногун пояи асосии худро мегузорад. Падидаҳои асосии чумла, чумлаҳои содаи яктаркиба ва дутаркиба, чумлаҳои мураккаби тобеъ ва пайваст, услуби тафсил ёфтани чумлаҳои сода, таснифот ва гурӯҳбандии чумлаҳои сода аз ҷиҳати оҳангу мазмун ва соҳт, тарзи ташаккул ва таҳаввули чумлаҳои мураккаб ва воситаҳои грамматикии онҳо, вазифа ва ҷойгоҳи чумлаҳои содаи таркибии чумлаҳои мураккаб ва муродифшавии онҳо аз умдатарин ва мухимтарин масъалаҳои нахв ба ҳисоб рафта, дар рушду такомули грамматикаи забонҳои таҳқиқшаванда асос мегузоранд.

Ҳадафи асосии пажуҳишоти мазкур дар он зуҳур меёбад, ки таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англisisӣ бар пояи тарҷумаи англisisи асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ буда, гузашта аз ин, таҳлили маъноии онҳо дар асоси тарҷумаи асари фавқ аз ҷониби муҳаққиқи диссерватсия ба риштаи таҳқиқ ва муқоиса ба ду забони аз ҳамдигар бегона кашида шудааст, ки шоёни таърифу таҳсин мебошад. Ба ибораи дигар ишора намудан зарур аст, ки ҳангоми таҳқиқ ва пажуҳиш факат ба ҳамон ҳусусиятҳои соҳториву маъноии ин навъи чумлаҳо таҳлилу муқоиса гузаронида шудааст, ки дар мутарҷимаи асарҳои интихобшуда мавриди корбаст қарор додаанд ва ҳусусиёти хосса ошкор намудаанд. Муҳаққиқ ҳангоми таҳқиқ ва пажуҳиши масоили фавқуззикр бар пояи маводи интихобнамудаи худ таҳлилу муқоисаи масоили мазкурро анҷом додааст, ки тиҳигиҳои мавзуи мавҷударо пурра менамояд.

Ҳамин тарик, ҳангоми таҳқиқоти мавзуи мазкур муаллиф бештар аз усулҳои муқоисавӣ-таҳрихӣ ва муқоисавӣ-типологӣ, таҳлили соҳторӣ-маънӣ барои ошкор ва муайян намудани масоили таҳқиқшаванда ба таври васеъ истифода намудааст.

Таҳқиқ ва корбасти чумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои тоҷикӣ, англisisӣ ва вижагиҳои типологиии онҳо дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ мавриди муқоиса ва таҳлили дучониба қарор дода шудааст.

Дар таълифи диссерватсияи мазкур аз дидгоҳи назарӣ аз муваффакиятҳои илмӣ, вазифаҳо ва методҳое, ки забоншиносон ва мутафаккирони ватаниву ҳориҷӣ, ки андар боби масоили фавқуззикр пажуҳишоти назаррас ва мондагореро анҷом додаанд, муаллифи он ба таври фароҳ ва густурда мустаъмал намудааст.

Ошной бо диссерватсия маълум намуд, ки рисолаи илмии Ҳакимзода Файзали Исматулло аз муқаддима, ду боб, хулоса ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат буда, 173 саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад, иборат мебошад. Дар бобҳо ва зерфаслҳо масоили назариявии таҳқиқи чумлаи пайрави пуркунанда дар

забоншиносӣ, доираи истифодаи онҳо, вижагиҳои типологии тобишҳои маъноии ҷумлаи пайрави пуркунандай забонҳои муқоисашаванда, мавқеи ҷумлаи пайрави пуркунандай забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бар пояи асари бадеии «Ёддоштҳо» мавриди таҳқиқу таҳлил ва муқоиса ба ду забон қарор гирифтаанд. Ҳулосаи умумии диссертатсия ҷамъбости андешаву ақоиди муаллифи рисоларо перомуни ҷумлаи пайрави пуркунандай забонҳои матраҳшаванда ифода ва инъикос менамоянд.

Дар **муқаддимаи** диссертатсия доир ба зарурият ва муҳиммияти таҳқиқот, мубрамияти мавзуи таҳқиқот, дараҷаи омӯхта шудани мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, методология ва методҳои таҳқиқот, усулҳои таҳқиқот, моҳияти илмӣ-назариявии таҳқиқот, моҳияти амалии таҳқиқ, нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, коркарди мавзуъ, ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия маълумот дода мешавад.

Боби якуми диссертатсияи мазкур перомуни **«Асосҳои назариявии таҳқиқи ҷумлаҳои пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** уҷон дошта, он аз чор зерфасл иборат мебошад. Ҳар як зербоби он бо натиҷагириҳо ва тавсияҳои муҳаққик роҷеъ ба муқоисаи масоили ҷумлаи пайрави пуркунанда ҷамъбаст гардидааст. Инчунин, тасниф ва таҳқиқи вижагиҳои корбости ҷумлаи пайрави пуркунанда дар асоси намунаҳо аз асари бадеӣ оварда шуда, ҳамаи паҳлуҳои масоили фавқ бо далелҳо ва натиҷаҳои амиқу дақиқ пешниҳод шудаанд.

Боби дуюми диссертатсия оид ба **«Хусусиятҳои типологии ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** номгузорӣ карда шудааст, ки он ҳам бо тавсияҳо ва ҳулосабарориҳои муҳаққик дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ мавриди таҳлил ва пажуҳиши дучониба қарор гирифтааст. Инчунин, ҷумлаи пайрави пуркунанда, ки дар таркиби дигар анвои ҷумлаҳо аз асари бадеӣ мустаъмал мегарданд, мавриди таҳқиқ ва муқоиса қарор дода шудаанд.

Гузашта аз ин, дар ин боби диссертатсия таваҷҷуҳи муҳаққик бештар ба тобишҳои маъноии ҷумлаҳои пайрави пуркунанда, ифодаи ҷонишинҳои ишоратӣ дар таркиби ҷумлаи пайрави пуркунанда, қалимаҳои ҳамнисбат, интонатсия ва ё оҳанг, воситаҳои грамматикии алоқаи наҳвӣ, феълҳои таркибӣ ва роҳҳои ифодаёбии ибораҳои масдарӣ дар дохили ҷумлаи пайрави пуркунандай забонҳои муқоисашаванда равона шудааст, ки ин натиҷаи таҳқиқот метавонад барои наслҳои минбаъдаи соҳаи замоншиносии муқоисавӣ хидмат ҳоҳад намуд.

Дар **хулосаи** диссертатсия муҳаққик андешаву бардошти ҳудро бисёр ҳам муфассалу амиқ ва возеху равshan баён намудааст, ки дар таҳлили муқоисавии ҷумлаи пайрави пуркунандаи ин забонҳо вижагиҳои маҳсуси соҳториву грамматикий ва тобишҳои маъноии ин анвои ҷумла ҳифз гардидааст. Илова бар ин, дар хулосаи рисола натиҷаҳои амиқ оид ба хусусиятҳои соҳториву маъноии ҷумлаи пайрави пуркунандаи забонҳои мавриди назар пешниҳод гардидааст.

Муҳаққиқ Ҳакимзода Файзали Исматулло ишора бар он мекунад, ки таҳлили муқоисавии чумлаҳои мураккаби тобеъ ва бо чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ се даврато дарбар мегирад. Якум, чумлаҳои мураккаби тобеъ дар бунёди чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои муқоисашаванда мавқеи муҳим дорад. Дуюм, таҳлил ва вижагиҳои типологии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои матраҳшаванда ба таври ҷудогона ва тобишҳои маъноии чумлаи пайрави пуркунанда мавриди пажуҳиши илмӣ қарор гирифтаанд. Сеюм, мавқеи чумлаи пайрави пуркунанда ва роҳҳои корбасти он бо дигар анвои чумла ва воҳидҳои наҳвӣ мавриди таҳқиқ ва таҳлили дучониба қарор дода шуда, ҳусусиятҳои монандӣ ва тафовутнокии ин навъи чумла дар забонҳои муқоисашаванда мушаххас ва муайян гардидаанд.

Ҳамин тавр, муҳаққиқ Ҳакимзода Файзали Исматулло тавонистааст, вазифаҳои илмии дар пеши худ гузошташударо сарбаландона ичро намояд ва ў барои таълиф намудани чунин як пажуҳишоти муфассал аз манбаъҳои зиёди ба мавзуъ рабтдошта ба таври васеъ истифода намудааст.

Тавре ки аз диссертатсия ва автореферат аён гардид, муҳаққиқ нуктаҳои асосӣ ва хулосаҳои диссертатсияи худро дар 11 мақолаи илмӣ инъикос намудааст, ки 4-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, пурра мундариҷаи диссертатсияро инъикос менамоянд.

Диссертатсияи илмии Ҳакимзода Файзали Исматулло таҳқиқоти баанҷомрасида буда, пурмуҳтаво, дорои навғониҳои илмист, аммо дар баробари комёбихо дар он баъзе камбудихо ва норасоиҳо низ ба назар расиданд, аз чумла:

1. Хуб мебуд, ки муҳаққиқ дар охири рисола тамоми чумлаҳои пайрави пуркунандаи таҳлилнамудаи хешро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар шакли замима ҷой медод.
2. Ҳаногими навиштани диссертатсия ва автореферат муаллифи он ба иштибоҳоти техниқӣ ва имлой роҳ додааст (с. 5, 12, 17).
3. Дар баъзе аз саҳифаҳои диссертатсия (42, 53, 55, 87, 123 ва ғ.) чумлаҳои таҳрирталаб ҷой доранд.

Дар маҷмуъ, камбудихо ва эродҳои ҷойдошта ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири манғӣ нарасонида, арзиши илмии онро коста намегардонанд ва баҳои мусбати диссертатсияро тағиیر намедиҳанд.

Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувоғиқ буда, гузоришиҳои илмӣ, хулосаҳо, тавсияҳо ва мақолаҳои ба нашр расонидаи муҳаққиқро инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Ҳакимзода Файзали Исматулло дар мавзуи «Таҳлили муқоисавии чумлаи пайрави пуркунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси асари «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ)» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267


тасдиқ шудааст, чавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараачаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи гайринавбатии кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз “05” феврали соли 2025, протоколи №6/3 мухокима ва тасдиқ гардид.

Дар ҷаласаи гайринавбатии кафедра иштирок доштанд: 19 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 19 нафар, «муқобил» - нест, «бетараф» - нест. Протоколи №6/3 аз 05-уми февраляи соли 2025.

**Раиси ҷаласа:**

номзади илмҳои филологӣ, и.в. дотсент,  
мудири кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии  
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Гуламадшоев Шокиршо  
Шерзодшоевич

**Ташхисгар:**

номзади илмҳои филологӣ, и.в. дотсенти  
кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии  
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Муродов Баҳриддин  
Раҳмонович

**Котиби илмии ҷаласа:**

номзади илмҳои филологияи кафедраи  
забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии  
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Давлатзода Файзиддин  
Ҷамил

«Имзоҳои н.и.ғ., Ш.Ш. Гуламадшоев, Б.Р. Муродов ва Ч.Ф. Давлатзода-ро тасдиқ мекунам»:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои  
маҳсуси ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ

«05» февраляи соли 2025

Амиров Файзуллоҳуҷа  
Азизович



**Суроғаи муассисаи пешбар:**

735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шахри Кӯлоб, хиёбони С. Сафаров, 16  
Тел: +992(83322) 2-35-06; +992(83322) 2-35-09.  
E-mail: [info@kgu.tj](mailto:info@kgu.tj)

Сомонаи расмӣ: [www.kgu.tj](http://www.kgu.tj).